

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани эълومияи андозии иҷтимоии
соҳибкорони инфиродӣ

1. Варакаи эълумияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибқи муқаррароти қисми 9 моддаи 218 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

2. Мутобиқи талаботи қисми 4 моддаи 218 Кодекси андоз эълумияи мазкур дар мӯҳлати то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботӣ фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълумияи чунин маълумот дарч мегардад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 рақами инфиродии суғуртавӣ қайд карда мешавад.
- дар банди 5 номи пурраи андозсупоранда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 намуди эълумияи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 7 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 8 коэффицентҳои минтақавӣ дарч мегардад.

Қисми II. Манбаи андозии иҷтимоӣ

- дар сатри 001, даромади умумӣ дарч мегардад;
- дар сатри 002, маблағи андозии ҳадди ақали андозии иҷтимоӣ барои соҳибкори инфиродӣ, ки тибқи патент фаъолият менад, бо зарби коэффиенти минтақавӣ (сатри 8 Қисми I) дарч мегардад;
- дар сатри 003, даромадҳои андозбандинашаванда дарч мегардад.
- дар сатри 004, манбаи умумии андозбандинашаванда (сатри 001 – сатри 003), дарч мегардад;
- дар сатри 005, маблағи андозе, ки аз даромади андозбандинашаванда ҳисоб карда мешавад (сатри 004 x 1 фоиз) дарч мегардад;
- дар сатри 006, маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ карда мешавад (сатри 009) дарч мегардад;
- дар сатри 007, дар ҳолати маблағи строи 005 аз маблағи сатри 002 кам будан, маблағи сатри 002 дарч карда мешавад;
- дар сатри 008, маблағи андозе, ки бояд пардохта шавад (сатри 005 – сатри 006 (ё сатри 007 – сатри 006)) дарч мегардад.

Қисми IV. Хароҷоти иҷтимоӣ, ки хангоми муайян намудани пардохт ба бучет тарҳ карда мешавад

- дар сатри 009, маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ дарч мегардад;
- дар сатри 010, кӯмакпулӣ аз рӯи варақаҳои корношоямии муваққатӣ дарч мегардад;
- дар сатри 011, кӯмакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд дарч мегардад;
- дар сатри 012, кӯмакпулӣ барои дафн дарч мегардад;
- дар сатри 013, кӯмакпулӣ барои табobati санатираю курортӣ дарч мегардад;
- дар сатри 014, кӯмакпулӣ барои нигоҳубини кӯдак то сини 1,5 солагӣ дарч мегардад;
- дар сатри 015, дигар хароҷотҳои иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ иҷозат дода шудааст дарч мегардад.

Қисми V. Ҷавобгари андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълумияи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия (ҳисобот) ва санаи қабули он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълумия дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.